


«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи  
Садриддин Айнӣ, доктори илмҳои  
таърих, профессор  
Ибодуллоҳода А.И.   
» августи соли 2025



## ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссератсия ва автореферати диссератсияи Бахетгули Аймайти (**BAHETIGUI AIMATI**) дар мавзуи: “Маънои концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ”, ки барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод шудааст.

**Мутобиқати мавзуъ ва муҳтавои диссератсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мазмун ва муҳтавои таҳқиқоти диссератсионии Бахетгули Аймайти, ки ба муайян намудани маънои концептуалии концепти “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ баҳшида шудааст, ба шиносномаи ихтисоси илмии 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ, таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мутобиқат менамояд.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқоти** диссератсионии мазкур дар он собит мегардад, ки таваҷҷуҳи илмҳои инсонмехварии муосир ба ҷаҳони ботинии инсон, фаъолияти маърифатӣ ва эҷодии ў, инчуни, ба масъалаи таъсири мутакобилаи забон, тафакур ва шуур, забон ва фарҳанг, инъикоси андешаҳои арзишӣ тавассути воҳидҳои забон ва нутқ муайян мегардад. Мавзуи интихобшуда дар доираи самтҳои гуногуни забоншиносии муосир – шинохтӣ (когинитвӣ), фарҳангӣ, қавмӣ метавонад мавриди омӯзиш қарор гирад. Бояд тазаккур дод, ки то кунун дар илми забоншиносии муосири тоҷик ба таври ҷудогона хусусиятҳои вожаҳои ифодакунандай эҳсосот ва ҳиссиёти инсон дар забонҳои муқоисашаванда, аз ҷумла, маънои концепти “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ омӯхта нашудааст.

Вобаста ба ин, диссертант ба хулосаи омадааст, ки маънои концептуалии “шодӣ”-ро ҳамчун инъикоси концепти забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ ба таври ҷудогона баррасӣ намояд.

## **Дарааи асосноккунии гузоришҳои илмӣ, хулосаю пешниҳод, ки дар диссертатсия оварда шудаанд.**

Мазмун ва муҳтавои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар ҳамоишҳои илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ва дигар конференсияҳои минтақавию ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст. Инчунин, натиҷаҳои бадастомода дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттетсатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар маҷмуаҳои конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявиу донишгоҳӣ интишор гардидаанд.

Ҳамзамон, таҳқиқоти диссертатсионӣ бо “Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.11.2020, №647)” алоқаи зич дорад.

### **Навғонии илмии таҳқиқ ва саҳехии натиҷаҳои гирифташуда.**

Навғонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ ба он равона гардиддаст, ки бори нахуст таркиб ва низоми концепти “шодӣ” дар тасвири забонии ҷаҳон, ҳусусан, тасвирҳои муқаррарӣ ва илмию бадеӣ дар асоси маводди забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ нишон дода шудааст.

Таҳлили когнитивӣ ва лингвофарҳангии концепти “шодӣ” дар асоси ҳусусиятҳои луғавӣ, зарбулмасалу мақолҳо, ибораҳои реҳта ва асарҳои бадеӣ аз нигоҳи забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) ва фарҳангӣ ба роҳ монда шуда, вижагиҳои умумӣ ва фарқунандай хоси дарки концепти “шодӣ” аз ҷониби соҳибзабонон вобаста ба тафаккури миллӣ бори нахуст нишон дода шудааст.

### **Аҳаммияти илмӣ, назарияйӣ ва амалии, натиҷаҳои диссертатсия.**

Аҳаммияти илмиву назарияйӣ ва амалии таҳқиқот ба он равона шудааст, ки натиҷаҳои бадастомода зимни таҳияи барномаҳо, маводи илмӣ ва илмӣ-методӣ дар самти таҳқиқоти шинохтиву (когнитивиу) фарҳангии воҳидҳои забон метавонанд мавриди истифода қарор гирнад. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд, дар раванди таълими забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ), фарҳангӣ, қавмӣ, луғатшиносӣ ва фразеология, забоншиносии муқоисавӣ, инчунин, барои гузаронидани семинарҳо ва курсҳои маҳсус аз фанни забоншиносии муқоисавӣ, забоншиносии умумӣ, забоншиносии фарҳангӣ ва қавмӣ истифода бурда шаванд. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқотро дар раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбмм равияи филологӣ ҳангоми гузаронидани курсҳои маҳсус, семинарҳо ва лексияҳо метавон истифода кард. Диссертатсияи мазкур барои корҳои пажуҳиши минбаъда дар соҳаҳои забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) ва фарҳангӣ метавонад мусоидат кунад. Натиҷаҳои таҳқиқ барои ҳалли як қатор

масъалаҳои амалӣ ва назариявии ин самт метавонанд истифода шаванд ва ҳамчун асос ва замина барои таҳқиқотҳои минбаъдаи илмию назариявии самтҳои забоншиносии шинохтӣ ва муқоисавӣ хидмат намоянд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки масъалаи мазкур бо таҳлилу баррасии назариявӣ ва қиёсу муқобилаи илмӣ таъмин буда, бар асоси нуктаҳои мушаххаси методологӣ, маводи гуногунҷанбаи таҳлилий дар мувофиқат бо соҳтор, мақсаду вазифаи таҳқиқ бунёд ёфтааст.

Ҳамчунин, натиҷаҳои тадқиқоти диссертант дар нашриётҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар маҷаллаҳои конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявию минтақавӣ интишор гардидааст.

### **Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.**

Маънои концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ бори нахуст аз ҷониби муаллиф дар шакли диссертатсия ба таври мукаммал таҳқиқ карда шудааст. Диссертатсияи анҷомдодаи муаллиф натиҷаи пажуҳиши мустақилона буда, дар давраи иҷрои кор аз ҷамъоварии маводди илмӣ, омӯзиши манбаъҳои назариявӣ бо назардошти таҳлилу таҳқиқи онҳо мустақилона ва бевосита иштирок намудааст, ба корҳои илмии донишмандони ватанӣ ва хориҷиро, ки бевосита ба мавзуъ иртибот доранд, истифода намудааст.

### **Нашри натиҷаҳои таҳқиқ дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ**

Диссертант доир ба таҳқиқоти диссертатсионӣ 7 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор намудааст. Мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф натиҷаҳои асосии диссертатсияро дар бар мегирад ва онҳо муҳтавои асосии таҳқиқотро инъикос менамоянд.

### **Арзёбии мазмуни диссертатсия ва дараҷаи ба итном расидани он.**

#### **Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия**

Диссертатсият мазкур аз номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, З боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва феҳристи адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия аз 178 саҳифаи хуруфи компьютерӣ иборат мебошад.

**Дар муқаддима** аҳаммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиш, мақсаду вазифа, объекту предмет, навоварии илмии он асоснок ва дигар нуктаҳое ки ба дастгоҳи илмии таҳқиқот равона гардидаанд, аз нигоҳи илмӣ асоснок карда шудаанд.

**Боби якуми диссертатсия “Чойгоҳи маънои концептуалӣ дар низоми маъношиносӣ” унвон гирифта, аз аз 4 зербоб иборат аст.**

Зербоби якуми ин боб ба “Таҳқиқи конспект ва хусусиятҳои он” баҳшида шуда, дар он ин масъала бо назардошти маводи таҳқиқ баррасӣ шудааст. Қайд гардидааст, ки забоншиносии шинохтӣ яке аз соҳаҳои ҷолибтарин ва баҳсноки забоншиносӣ мебошад ва равандҳои равонӣ ва инъикоси забонии онҳоро дар ҳаёти ҳаррӯзаи инсон меомӯзад.

Зербоби дуюми ин боб ба баррасии “Меъёри шинохти маънои концептуалӣ” баҳшида шудааст. Муаллиф дар ин қисамт нигоштааст, ки забоншиносии шинохтӣ (маърифатӣ) ба муайян кардани хусусиятҳои низомманди концептуалӣ муроҷиат мекунад. Низоми бисёр конспектҳо гурӯҳи аломатҳои рамзиро дар бар мегиранд. Як қисми рамзҳо барои ифодаи фарҳанги асил бошад, қисми дигар дар робита бо навовариҳо дар ҷомеа: пешрафти илмӣ-техникӣ, тағйирёбии парадигмаи иҷтимоӣ ва таҳаввули фарҳангӣ-таъриҳӣ пайдо мешавад. Овардани аломатҳои рамзӣ ба монанди наълу, гулу фароштурук ва рамзҳои дигари байналмилалии шодиву хурсандӣ корро ҷолиб намудаанд.

Зербоби сеюми боби аввал “Муқоисаи маънои луғавӣ ва маънои концептуалӣ: умумият ва фарқ” унвон гирифтааст. Дар ин қисамт дарқ гардидааст, ки мағҳуми конспект ва истифодаи онро на танҳо дар илми забоншиносӣ, балки дар илмҳои мантиқ, фалсафа, математика ва ғайра низ муайян намудааст. Бо назардошти ин муаллиф ба чунин натиҷа омадааст, ки ифодаи маънои концептуалӣ тавассути воҳидҳои забон низ сурат мегирад, аз ин рӯ, дар илми забоншиносӣ баррасӣ ва омӯзиши маънои концептуалӣ ва мағҳуми конспект саривақтӣ ва айни муддао буда, масъалаҳои забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ), фарҳангӣ (лигвокултурология), равонӣ, иҷтимоӣ ва мантиқӣ ҳаллу фасли худро меёбанд.

Зербоби ҷоруми ин боб “Таҳқиқи ҷанбаҳои назариявии мағҳуми конспект дар забоншиносии тоҷик” фарогири масъалаҳои назариявӣ роҷеъ ба мавзӯи таҳқиқ мебошад. Дар ин қисмат роҷеъ ба табииати забонӣ ва маънои вожаи конспект ва ҷойгоҳи он дар забоншиносии шинохтӣ-маърифатӣ назари олимону донишмандон асоснок карда шудааст. Аз ҷумла таҳқиқотҳои анҷомдодашудаи олимони забоншиносӣ тоҷик, ба мисли М. Давлатмиррова, С.К. Матробиён, З.Ҷ. Мирзоева, С.С. Раҳимӣ, З. Гулова, М. Мамедова, М.А. Маҳмудзода, Д. Азиззода, Ш.К. Фозилова, Д. Аҳмедова, Н. К. Бойматова, Н.И. Каримова, Х.Х. Қурбонова, Н.Б. Раҳмонова, М.М. Имомзода, Ф.Р. Наҷмиддиниён ва дигарон дарҷ гардидааст ва муаллиф қайд менамояд, ки олимони номбурда навъҳои гуногуни конспектҳоро дар доираи забонҳои гуногун баррасӣ кардаанд.

**Боби дуюм “Таҳлили маъни концептуалии “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” номгузорӣ шуда, аз аз 3 зербоб иборат аст.**

Зербоби аввали ин боб “Таҳлили маъни концептуалии “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” унфон гирифта, дар он фаҳмиши концептуалии “шодӣ” дар забонҳои муқоисашаванда асоснок карда шудааст. Қайд гардидааст, ки концепт ҳамчун падидай забоншиносӣ-маърифатӣ воҳиди мундариҷаи фаврии ҳофиза, луғати равонӣ, низоми концептуалий ва маъноҳои дар шуур буда, тамоми тасвири ҷаҳон, ки дар равони инсон инъикос ёфтааст, маҳсуб меёбад. Аз таҳлилу тафсир ва корбуруди номинантҳои концепти шодӣ гурӯҳҳои маънӣ чудо шудааст, ки онҳо муносибат ва ҳолат, зоҳир шудани эҳсосот дар амалҳои инсон, амали фаъоли инсон, шодиву хурсандӣ ва ғаму андӯҳ), аломати мусбати эҳсосот (шодмонӣ- руҳбаландӣ), дараҷаҳои эҳсосоти шодӣ (шодии ўро ҳадду канор набуд) –ро ифода менамоянд.

Ҳамчунин, ифодаи соматикии эҳсосот (чашмҳо, ҷеҳраҳо медураҳшанд, бо хурсандӣ медураҳшанд; шодии ҷеҳраҳо, ҷашмҳоро равшан мекунад, дил лабрези шодиву фарҳо, лабони пуртабассум ва ғ) низ бамаврид нишон дода шудааст.

Зербоби дуюми ин боб “Ҷойгоҳи маъни концепти “шодӣ” дар забони тоҷикӣ” унвон дошта, дар ин қисамт аз ҷониби диссертант дарки концепти “шодӣ” дар забони тоҷикӣ бо фарогирии мисолҳои зиёд ва ҷолиби диққат асоснок карда шудааст. Инчунин, оварда шудааст, ки зимни ифодаи концепти “шодӣ” маъни эҳсосотӣ мавқеи меҳварӣ дорад. Ҳамчунин, ҳусусияти экспрессивӣ, баҳодиҳӣ, водорқунӣ дар ифодаи концепти шодӣ дар таносуби маъноии зоҳир шудани эҳсосот дар амал ва муносибати инсон, дараҷаи ифодаи эҳсосот, таносуби мусбат/манғӣ, ҳаяҷон ва таносуби мутазоддӣ муайян мегардад, ки, дар ин замина, вижагии концепти “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ ошкор мешавад.

Зербоби дуюми боби мазкур “Ҷойгоҳи маъни концепти “шодӣ” дар забони тоҷикӣ” номгузорӣ шудааст. Дар зербоби мазкур инъикоси ҳусусияти муродифии вожаҳои ифодакунандай маъни “шодӣ” аз ҳисоби қалимаҳои ҳудӣ ва аз ҳисоби вожаҳои иқтибосӣ, ки таркиби маъни концептуалии эҳсосоти шодиро мукаммал месозанд, оварда шудааст.

Зербоби сеюми ин боб “Ҳусусияти забонии концепти “шодӣ” дар забони чинӣ” унвон гирифтааст. Қайд гардидааст, ки ҳусусиятҳои миллии концептосфераи забонҳо аз соҳибони забон вобастагӣ дорад.

Дар забони чинӣ системаи вожаҳои эҳсосии забони чинӣ ва бо такя ба концепти “шодӣ” ҳамчун мавзуи асосии таҳқиқӣ, аз дидгоҳҳои гуногуни забоншиносӣ, маъношиносӣ, забоншиносии фарҳангӣ ва таърихӣ, таҳаввули таърихии ин вожа, таҳлили маънӣ, истифодаи асарҳои бадӣ ва намудҳои

ифодаи он дар матни мусир ба таври системавӣ баррасӣ мегардад. Забони чинӣ низ консепти “шодӣ”-ро ба таври васеъ ва гуногунбаён таҷассум мекунад.

Боби сеюми диссертатсия **“Таҳқиқи муқоисавии вижагиҳои забонию фарҳангии консепти “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ”** унвон дорад ва аз 4 зербоб таркиб ёфтааст. Зербоби аввал ба “Таҳлили маънои консепти “шодӣ” дар таърихи забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” баҳшида шудааст.

Қайд гардидааст, ки яке аз муҳимтарин мағҳумҳо дар фарҳангӣ забонии мардуми тоҷику чин ифодаи мағҳуми “шодӣ” ба шумор меравад, ки таърихи қадима дорад. Дар фарҳангӣ забонии мардуми тоҷик мағҳуми “шодӣ” на танҳо ҳиссиёт ва ҳолати рӯҳӣ, балки як рукни фарҳангии иҷтимоиро низ ифода мекунад, ки дар тақвият додани муҳаббату самимият нақши муассир мебозад.

Дар забони чинӣ мағҳуми мазкур низ ба ҳамин ифодаҳо инъикос шуда, бо дигар ҷузъҳои муҳимми ҳаёти инсон, яъне баробарӣ ва сулҳу дӯстӣ иртиботи комил дорад.

Зербоби дуюми ин боб “Марзи маънӣ, таҳаввули маҷозӣ ва ифодаи маърифатии “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” ном дорад.

Дар забони тоҷикӣ марзи маънои консепти “шодӣ” дар натиҷаи эҷод ҳангоми таҳаввули маънӣ маҷозӣ низ падид меояд. Маънӣ маҷози гуфтугӯйӣ вобаста ба зарурати иҷтимоӣ ва маҷози эҷодӣ вобаста ба зарурати эҳсосотиву зебопарастӣ ба вучуд меояд.

Муаллиф зимни баррасии мастьалаҳо ба чунин натиҷа расидааст, ки ҳусусияти фарҳангии марзи маънои консепти “шодӣ” тавассути вожаҳо ва ифодаҳои маҷозӣ микропадида ва макропадидаи консепти мазкурро дар ҳаёти рӯзмарраи соҳибзабонони тоҷику чин инъикос карда метавонад.

Зербоби сеюми боби сеюм “Муқоисаи ифодаи ҳусусиятҳои фарҳангии консепти “шодӣ”-и воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” ном дорад.

Қайд шудааст, ки таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ барои ошкор намудани алломатҳои асосии фонди фразеологии забонҳо ва боз ҳам амиқтар ворид шудан ба маъно ва қонуниятиҳои инкишофи онҳо зери таъсири омилҳои фарозабонӣ, ки бо таърих ва фарҳангӣ ҳалқҳо алоқаманд аст, ёрӣ мерасонад.

Дар забони тоҷикӣ ҳусусияти фарқунанда дар воҳиди фразеологии “аз ҳурсандӣ шодимарг шудан” ба василаи тақобули маънӣ, яъне дар як ифода ҳам маънои мусбат ва ҳам маънои манғӣ инъикос гардида, вучуд дорад. Маънӣ маърифатӣ ба василаи маънои эҳсосотии водоркунӣ дар намунаи ин

воҳиди фразеологӣ нишон дода шудааст. Ҳар кору ҳар амалеро меъёр ва ҳадду ҳудуде бояд идора кунад.

Зербоби чоруми боби сеюм “Ифодаи концепти “шодӣ” дар номи ашхоси тоҷикӣ ва чинӣ” унвон дорад. дар ин қисмат корбурди концепти “шодӣ” дар рисолаҳои гӯнун мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Вожай шодиро, ҳамчун мағҳуми ҳиссиёт дар таркиби исмҳои хос ба монанди Шодӣ ва Ҳурсанд, Дилшод, Ҳурсандой, Шодмон, Шодигул, Завқӣ, Шодон, Масрур, Ҳанда, Ҳандон ва амсоли инҳо, ки бо ҷузъи “шод” ва маъни он таркиб ёфтаанд, хело саривактӣ овардааст. Ҳамчунин, дар ин қисмат диссертант мисолҳо аз асарҳои бадеиро мавриди таҳлил қарор додаст, ки қиммати рисоларо афзудааст.

Дар ҳулоса муаллиф ба таври кофӣ андешаҳои худро роҷеъ ба мавзуи пажуҳиш дар 20 банд асоснок намудааст.

### **МУТОБИҚАТИ БАРАСМИЯТДАРОРИИ ДИССЕРТАЦИЯ БА ТАЛАБОТИ КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАЦИОННИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Диссератсия БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAHETGUI AIMATI) дар мавзӯи “Маъни концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” дар асоси меъёрҳои нави илмӣ таҳия гардидааст. Тарзу усули иқтибос, таҳияи бобу зербобҳо, ҳулоса ва феҳристи адабиёт тибқи талаботи стандарт ва таҳияи корҳои илмию таҳқиқотӣ ба роҳ монда шудааст.

Автореферати диссератсия бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мазмуну мундариҷаи корро пурра инъикос менамояд ва мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф низ ба талабот ҷавобгӯ буда, ифодакунандай мухтавои диссератсия мебошанд. Ҳулосаи мухтасари кори диссератсионӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири автореферат оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестационнии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шуда, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда инъикос менамояд.

#### **Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба диссератсия.**

Бо вучӯди дастовардҳои назаррас доштани диссератсияи БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAHETGUI AIMATI) дар мавзуи “Маъни концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” баъзе пешниҳоду эродҳоро пешниҳод менамоем, ки ислоҳи онҳо ҳусни корро меафзояд:

1. Дар баъзе мавридҳо аз мавзӯй дур рафтани андешаҳои муаллиф ба назар мерасад.

2. Дар зербоби якуми боби дуюм муаллифи рисола доир ба концепти “шодӣ” маълумоти умумӣ овардааст ва агар аз нигоҳи муҳаққиқони чинӣ бештар маълумот гирдоварӣ мекард, кор ранги дигар мегирифт.
3. Мисолҳо дар диссертатсия хело хуб таҳлил гаштаанд, валие гузоштани саҳифаҳо дар баъзеи манбаъҳо аз назар дур гаштааст. ( Сах 78,79,80,85)
4. Дар диссертатсия ва автореферат ғалатҳои қитобат ва имлой ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо барои боз ҳам беҳтар шудани сифати кор мусоидат ҳоҳад кард.

Дар маҷмуъ, эродҳои ишорашуда ҷузъӣ буда, ба аҳаммияти таҳқиқоти анҷомдодашуда таъсири манфӣ наҳоҳад расонд, зоро онҳо ислоҳпазиранд ва ба осонӣ бартараф ҳоҳанд шуд.

### **Хулосаи умумӣ оид ба диссертатсия**

Бояд қайд кард, ки ҳар як боби диссератсия бо хулосаҳои мушаххаси унвонҷӯ ба охир расидаанд ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки масълаҳои дар диссертасия матраҳгардида ҳалли ҳудро пурра ёфтаанд. Муаллифи диссертатсия натиҷаҳои асосии таҳқиқоти ҳудро дар 20 банд ҷамъбаст кардааст, ки аз аҳаммияти назарраси назарӣ ва амалӣ ҳолӣ нестанд.

Ҳамин тарик, диссертатсияи **БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAHETGUI AIMATI)** дар мавзуи “Маънои концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидаи забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ” ба талаботи Низомномаи шуруи диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 6D021302– Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ аст.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Тақриз ба диссертатсия ва автореферат аз ҷониби номзади илмҳои филологӣ, дотсент Комилов Мирато Миршаровиҷ омода карда шудааст. Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, суратҷаласаи №1 аз 25.08.2025 тасдиқ карда шудааст.

Дар ҷаласаи кафедра 15 нафар иштирок доштанд. Натиҷаҳои овоздиҳӣ: “тарафдор”- 15 нафар, “муқобил” – нест, “бетараф” – нест.

**Раиси чаласа:**

номзади илмҳои филологӣ, дотсент,  
мудири кафедраи забоншиносӣ ва типологияи  
муқоисавии факултети забони англисӣ ва забонҳои  
Шарқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистон ба номи  
Садриддин Айнӣ

Комилов Мирато Миршаробович

**Эксперт:**

номзади илҳои филолгӣ, и.в. дотсенти  
кафедраи забонҳои Шарқи факултети забони  
англисӣ ва забонҳои Шарқи  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ

Хушматов Намоз Раҳмонович

**Котиби илмии чаласа:**

Доктор аз рӯйи ихтинос PhD,  
сағомӯзгори кафедраи забоншиносӣ  
ва типологияи муқоисавии факултети  
забони англисӣ ва забонҳои  
Шарқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистон ба номи

Садриддин Айнӣ

Раҳматуллоев Маҳмадулло Саидуллоевич

Имзоҳои М. Комилов, Н. Хушматов ва  
М. Раҳматуллоевро тасдиқ мекунам:  
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои  
маҳсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Мустафозода Абдукарим



Суроғ: 734003, ш. Душанбе,  
хиёбони Рӯдакӣ, 121  
Тел: +992(37) 224-13-83  
Email: tgpu2004@mail.ru

25.08.2025